

БА ТАВАЧҶУҶИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 17.05.2017 № 83

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1169/1-357	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Барномаи таъминоти озмоишии лазерӣ	Номгӯӣ	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1170/1-358	Муассисаи давлатии «Боғи Парчами миллӣ»-и ДИП ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Ниҳоли гулҳо	Номгӯӣ	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1171/1-359	Муассисаи давлатии «Пажӯҳишгоҳи экспертизаи тиббии иҷтимоӣ ва тавонбахшии маъҷубон»	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ	Номгӯӣ	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1172/1-360	Кумитаи андози назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ ва кабель	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1173/1-361	Кумитаи андози назди ҲҚТ барои бинои нави Кумитаи андоз	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ ва кабель	Номгӯӣ	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1174/1-362	Муассисаи давлатии телевизиони «Синамо»	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техника	Номгӯй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1175/1-363	Агентии обухавосанҷии ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1176/1-364	ҚСК «Нафту газ»	227-66-60	Хариди электронӣ	Лӯлаҳои қадқадӣ 245x11,1 ГОСТ 632-80 Лӯлаҳои қадқадӣ 245x10 ГОСТ 632-80	Тонна	19,3 45,7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1181/1-365	Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ ва равшанҳои молиданӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1177/2-326	Хонаи кӯдакони ш. Турсунзода	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрока	Номгӯй	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1178/2-327	Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳ. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Заҳрхимикатҳо	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
104/36-6	Агентии захираҳои моддии давлатии назди ҲҚТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Ярмаи марҷумак Ярмаи нахӯдпора	Тонна	472,5 270	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
105/36-7	Агентии захираҳои моддии давлатии назди ҲҚТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Равғани растанӣ	Литр	350 000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1179/3-332	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №55 ноҳ. Сино	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири ҷорӣ	Тибқи санади нуқсон	07.06.2017 09:00
1180/3-333	Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Банери «Барномаи миллии иммунопрофилактикӣ»	Тибқи санади нуқсон	29.05.2017 09:00
1182/3-334	Агентии оморӣ назди ҲҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Нашри шаклҳои оморӣ барои соли 2018, номгуӣ шаклҳои оморӣ барои соли 2018	Тибқи санади нуқсон	29.05.2017 09:30

1183/3-335	МД «таҳсилоти ибтидоии шабонарӯзии махсус, барои кӯдакони нобино ва сустбин» ноҳ, Сино	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири шабакаҳои гармидиҳии Муассиса	Тибки санади нуқсон	29.05.2017 10:00
1018/3-285	Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №82-и ноҳияи Сино	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номаҳдуд (такроран)	Таъмири ҷорӣ ҳоҷатхонаҳои дохила ва беруна инчунин иваз намудани фарши синфхонаҳои Муассиса	Тибки санади нуқсон	25.05.2017 09:00
532/3-142	Маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиносӣ	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номаҳдуд (такроран)	Таъмири таҷҳизоти тиббии «ТЕРАГАМ»	Тибки санади нуқсон	25.05.2017 09:30

Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. *Мӯҳлати муқарраршуда мӯҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибки тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*